

Tajik (тоҷикӣ)

Рӯйҳои муқаддима

Аломати салиб

Ба исми Падар, ва Писар ва
Писари Рӯҳулқудс.

Омма

Салом

Файзи Худованди мо Исои
Масех, Ва муҳаббати Худо, ва
Ширкати Рӯҳулқудс бо ҳамаи
шумо бошед.

Ва бо рӯҳи худ.

Санади қитъа

Эй бародарон ва хоҳарон),
биёед гуноҳҳои худро эҳтиром
кунем, Ва худро барои ҷашн
гирифтани асрори муқаддас.

Ман ба Худои Қодир иқрор
шудам ва ба шумо, бародарону
ҳоҳарон! ки ман гуноҳ кардам
Дар фикрҳои ман ва ба
суханони ман, Ман дар он ҷизе
ки ман кардаам ва дар он коре
кардаам, тавассути айби ман,
тавассути айби ман, тавассути
гуноҳи саҳттарин ман; Аз ин
рӯ, ман Марям Марямо, ки
бокира ва бокира пур карда
бошам, ҳамаи фариштагон ва
муқаддасон ва шумо,
бародарону ҳоҳаронам, Барои
ман ба Худованд Худои мо дую
гӯем.

Бигзор Худои Қодир ба мо бар
мо раҳм оварад, Гуноҳони моро

Italian (Italiano)

Riti introduttivi

Segno della croce

Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.

Amen

Saluto

La grazia di nostro Signore Gesù
Cristo, e l'amore di Dio, e la
comunione dello Spirito Santo Sii
con tutti voi.

E con il tuo spirito.

Atto penitenziale

Fratelli (fratelli e sorelle),
riconosciamo i nostri peccati, E così
preparaci a celebrare i misteri
sacri.

Confesso a Dio Onnipotente E a te,
fratelli e sorelle, che ho molto
peccato, Nei miei pensieri e nelle
mie parole, In quello che ho fatto e
in quello che non sono riuscito a
fare, Attraverso la mia colpa,
Attraverso la mia colpa, Attraverso
la mia colpa più grave; quindi
chiedo a Blessed Maria sempre
virgin, Tutti gli angeli e i santi, E tu,
i miei fratelli e sorelle, Pregare per
me al Signore nostro Dio.

Possa Dio onnipotente avere pietà
di noi, Perdonaci i nostri peccati, e
portaci alla vita eterna.

Tajik (тоҷикӣ)

**бу баҳшед, ва моро ба зиндагии
абаллӣ оварем.**

Омма

Kyrie

Худовандо, раҳм кун.

Худовандо, раҳм кун.

Масех, марҳамат кун.

Масех, марҳамат кун.

Худовандо, раҳм кун.

Худовандо, раҳм кун.

Сервоз

Подшоҳи Худоро дар
баландтаринҳо, ва сулху
осоиши руи замин ба одамони
некирода. Мо туро ситоиш
мекунем, шуморо баракат
медиҳем, туро мепарастем,
туро ҷалол медиҳем, барои
ҷалоли бузурги ту шукр
мегӯем, Худованд Худо,
Подшоҳи осмонӣ, Худоё,
Падари Қодир. Худованд Исои
Масех, Писари ягоназод,
Худованд Худо, Барраи Худо,
Писари Падар, гуноҳҳои
ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо
раҳм кун; гуноҳҳои ҷаҳонро
мебардорӣ, дуои моро қабул
кунед; шумо дар тарафи рости
Падар нишастаед, бар мо раҳм
кун. Зоро ки танҳо Ту муқаддас
ҳастӣ, Ту танҳо Худованд
ҳастӣ, танҳо Ту Таоло Таоло
ҳастӣ, Исои Масех, бо
Рӯҳулқудс, дар ҷалоли Худои
Падар. омин.
Ҷамъ кардан

Italian (Italiano)

Amen

Kyrie

Signore, abbi pietà.

Signore, abbi pietà.

Cristo, abbi pietà.

Cristo, abbi pietà.

Signore, abbi pietà.

Signore, abbi pietà.

Gloria

Gloria a Dio nel più alto, e sulla
terra pace a persone di buona
volontà. Ti lodiamo, Ti benediamo
Ti adoriamo ti glorifichiamo, Ti
diamo grazie per la tua grande
gloria, Signore Dio, re celeste, O
Dio, Padre Onnipotente. Signore
Gesù Cristo, solo figlio generato,
Signore Dio, agnello di Dio, figlio
del Padre, togli i peccati del mondo,
avere pietà di noi; togli i peccati del
mondo, ricevere la nostra
preghiera; Sei seduto alla mano
destra del padre, Abbi pietà di noi.
Solo per te sei quello santo, Solo tu
sei il Signore, Solo tu sei il più alto,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,
Nella gloria di Dio il Padre. Amen.

Raccogliere

Tajik (тоҷикӣ)

Биёд дуо кунем.

омин.

Литурги калима

Аввал хондани аввал

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Забурни ўён

Хониши дуввум

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Инчил

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Хониши Инчили муқаддас
мувофиқи Н.

Пок бар ту, эй Худованд

Инчили Худованд.

Ҳамду сано бар Ту, эй

Худованд Исои Масех.

Беҳри имон

Ба як Худо бовар дорам,
Падари Қодири Мутлак,
оғаринандай осмону замин, аз
ҳама чизҳои намоён ва ноаён.

Ман ба як Худованд Исои
Масех имон дорам, Писари
ягоназоди Худо, пеш аз ҳама
аз Падар таваллуд шудааст.

Худо аз Худо, Нур аз нур,
Худои ҳақиқӣ аз Худои ҳақиқӣ,
зоидашуда, оғарида нашуда,
бо Падар пайваста; ба воситаи

Ў ҳама чиз ба вучуд омадааст.
Барои мо одамон ва барои
наҷоти мо Ў аз осмон фуруд

Italian (Italiano)

Preghiamo.

Amen.

Liturgia della parola

Prima lettura

La parola del Signore.

Grazie a Dio.

Salmo responsoriale

Seconda lettura

La parola del Signore.

Grazie a Dio.

Vangelo

Il Signore sia con te.

E con il tuo spirito.

Una lettura dal Santo Vangelo
secondo N.

Gloria a te, o signore

Il Vangelo del Signore.

Lode a te, Signore Gesù Cristo.

Professione di fede

Credo in un solo Dio, il padre
Onnipotente, Creatore del cielo e
della terra, di tutte le cose visibili e
invisibili. Credo in un solo Signore
Gesù Cristo, l'unico figlio generato
di Dio, nato dal padre prima di tutte
le età. Dio da Dio, Luce dalla luce,
vero Dio dal vero Dio, generato,
non fatto, consustanziale con il
padre; Tutto è stato fatto tramite
lui. Per noi uomini e per la nostra
salvezza è sceso dal cielo, e dallo
Spirito Santo era incarnato della
Vergine Maria, e divenne uomo. Per
il nostro bene è stato crocifisso

Tajik (тоҷикӣ)

омад, ва бо Рӯҳулқудс аз
Марями бокира таҷассум ёфт,
ва одам шуд. Ба хотири мо ӯ
зери дasti Понтиюс Пилотус
маслуб карда шуд, ба марг
дучор шуд ва ба хок супурда
шуд, ва дар рӯзи сеюм аз нав
бархост мувофиқи Навиштаҳо.
Ӯ ба осмон сууд кард ва дар
тарафи рости Падар
нишастааст. Ӯ боз дар ҷалол
ҳоҳад омад ба зиндагон ва
мурдагон доварӣ кунад ва
салтанати вай интиҳо наҳоҳад
буд. Ман ба Рӯҳулқудс,
Худованд, ки ҳаётбахш, имон
дорам, ки аз Падар ва Писар
мебарояд, ки назди Падар ва
Писар саҷда ва ҷалол меёбад,
ки ба воситаи анбиё сухан
рондааст. Ман ба як Калисои
муқаддас, католикий ва
апостолӣ бовар дорам. Ман як
таъмидро барои омурзиши
гуноҳҳо эътироф мекунам ва
ман интизори эҳёи мурдагон
ҳастам ва зиндагии охират.
омин.

Саломатӣ

Дуoi универсалӣ

Мо ба Худованд дуо мекунем.

Парвардигоро, дуoi моро
бишнав.

Литурге аз Euchhist

Пешниҳод

Худоро то абад муборак бод.

Italian (Italiano)

sotto Poncio Pilato, Ha sofferto la
morte ed è stato sepolto, e si è di
nuovo alzato il terzo giorno in
accordo con le Scritture. È salito in
paradiso ed è seduto alla mano
destra del padre. Verrà di nuovo
nella gloria giudicare i vivi e i morti
E il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, nel Signore, il
donatore della vita, che procede dal
padre e dal figlio, che con il padre e
il figlio è adorato e glorificato, che
ha parlato attraverso i profeti.
Credo in una chiesa santa, cattolica
e apostolica. Confesso un
battesimo per il perdono dei
peccati e non vedo l'ora di
risurrezione dei morti e la vita del
mondo a venire. Amen.

Omelia

Preghiera universale

Preghiamo il Signore.

Signore, ascolta la nostra
preghiera.

Liturgia dell'Eucaristia

Offertorio

Benedetto sia Dio per sempre.

Tajik (тоҷикӣ)

Дуо кунед, бародарон ва
ҳоҳарон, ки қурбони ману ту
метавонад дар назди Худо
мақбул бошад, Падари
бузургвор.

Худованд қурбонии дасти
шуморо қабул кунад барои
ҷалол ва ҷалоли номи ӯ, ба
манфиати мо ва некии тамоми
Калисои муқаддаси ӯ.
ОМИН.

Дуои Эвхаристӣ

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Дилҳои худро баланд кунед.

Мо онҳоро ба сӯи Худованд
мебардорем.

Биёed ба Худованд Худои худ
шукр гӯем.

Ин дуруст ва одилона аст.

Қудус, муқаддас, муқаддас
Худованд Худои лашкарҳо.
Осмону замин аз ҷалоли Ту пур
аст. Хосанна дар баландтарин.
Хушо касе ки ба исми Худованд
меояд. Хосанна дар
баландтарин.

Сирри имон.

Мо марги Туро эълон мекунем,
эй Худованд, ва ба эҳёи худ
эътироф кунед то боз омадан.
Ӯ: Вақте ки мо ин нон меҳӯрем
ва ин коса менӯшем, Мо марги
Туро эълон мекунем, эй
Худованд, то боз омадан. Ӯ:
Моро наҷот дех,
Наҷотдиҳандай ҷаҳон, зоро ки

Italian (Italiano)

Prega, fratelli (fratelli e sorelle), che
il mio sacrificio e il tuo può essere
accettabile per Dio, il padre
onnipotente.

Possa il Signore accettare il
sacrificio nelle tue mani per la lode
e la gloria del suo nome, per il
nostro bene e il bene di tutta la sua
santa chiesa.

Amen.

Preghiera eucaristica

Il Signore sia con te.

E con il tuo spirito.

Solleva i tuoi cuori.

Li solleviamo al Signore.

Ringraziamo il Signore nostro Dio.

È giusto e giusto.

Santo, santo, santo Signore Dio
degli ospiti. Il paradiso e la terra
sono pieni della tua gloria. Osanna
nel più alto. Beato colui che viene
nel nome del Signore. Osanna nel
più alto.

Il mistero della fede.

Proclamiamo la tua morte, o
Signore, e professa la tua
risurrezione finché non torni. O:
Quando mangiamo questo pane e
beviamo questa tazza,
Proclamiamo la tua morte, o
Signore, finché non torni. O:
Salvaci, salvatore del mondo, per

Tajik (тоҷикӣ)

ба салиб ва эҳёи ту шумо моро
озод кардед.
омин.

Маросими чамъомад

**Бо фармони Начотдиҳанда ва
бо таълимоти илоҳӣ ташаккул
ёфтааст, мо ҷуръат дорем
бигӯем:**

Падари мо, ки дар осмон аст,
исми Ту муқаддас бод;
Малакути ту биёяд, иродай ту
ба амал ояд дар замин, чунон
ки дар осмон аст. Имрӯз нони
ҳаррӯзаи моро ба мо дех, ва
гуноҳҳои моро биёмуруз, чунон
ки мо онҳоеро, ки бар зидди мо
таҷовуз мекунанд, мебахшем;
ва моро ба васваса наандоз,
балки моро аз бадӣ раҳо кун.

**Худовандо, моро аз ҳар бадӣ
раҳо кун, дар айёми мо сулху
осоиш ато кун, ки ба ёрии
раҳмати ту, мо метавонем
ҳамеша аз гуноҳ озод бошем ва
аз ҳама мусибат эмин, ки мо
умеди муборакро интизорем ва
омадани Начотдиҳандаи мо
Исой Масех.**

Барои салтанат, кувва ва
шухрат аз они туст ҳоло ва то
абад.

**Худованд Исой Масех, ки ба
расулони ту гуфт: Саломатро
тарк мекунам, осоиштагии
худро ба ту медиҳам, ба
гуноҳҳои мо нигоҳ нақун,
балки бар имони калисои
шумо, ва бо лутфу марҳамат ба**

Italian (Italiano)

dalla tua croce e risurrezione Ci hai
liberati.

Amen.

Rito di comunione

**Al comando del Salvatore e formato
dall'insegnamento divino, osiamo
dire:**

Padre nostro che sei nei cieli, sia
santificato il tuo nome; venga il tuo
Regno, saranno fatti sulla terra
come è in paradiso. Dacci oggi il
nostro pane quotidiano, e perdonci
le nostre trasgressioni, come
perdoniamo coloro che violano
contro di noi; e non ci guidano in
tentazione, ma liberaci dal male.

Liberaci, signore, preghiamo, da
ogni male, concedere gentilmente
la pace ai nostri giorni, Questo, con
l'aiuto della tua misericordia,
Potremmo essere sempre liberi dal
peccato e al sicuro da ogni
angoscia, Mentre attendiamo la
speranza benedetta e la venuta del
nostro Salvatore, Gesù Cristo.

Per il regno, Il potere e la gloria
sono tuoi adesso e per sempre.

**Signore Gesù Cristo, Chi ha detto ai
tuoi apostoli: Pace ti lascio, la mia
pace ti do, Non guardare sui nostri
peccati, Ma sulla fede della tua
chiesa, e concedete gentilmente la
pace e l'unità In conformità con la**

Tajik (тоҷикӣ)

вай сулҳу ваҳдат ато фармоед
мувофиқи хоҳиши шумо. Ки то
абад зиндагӣ мекунанд ва
хукмронӣ мекунанд.

омин.

**Саломатии Худованд ҳамеша
бо шумо бод.**

Ва бо рӯҳи худ.

**Биёed ба яқдигар аломати
сулҳро пешкаш кунем.**

Барраи Худо, ту гуноҳҳои
ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо
раҳм кун. Барраи Худо, ту
гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ,
бар мо раҳм кун. Барраи Худо,
ту гуноҳҳои ҷаҳонро
мебардорӣ, ба мо сулҳ ато кун.

**Инак Барраи Худо, инак, касе
ки гуноҳҳои ҷаҳонро
мебардорад. Хушо онҳое ки ба
зиёфати Барра даъват
шудаанд.**

Худовандо, ман сазовор нестам
ки ба зери боми ман дароед,
балки фақат қаломро бигӯ, ва
ҷонам шифо хоҳад ёфт.

Бадани (Хуни) Масех.

омин.

Биёed дуо кунем.

омин.

**Рейсҳои ба итмол
расмӣ**

Баракат

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Italian (Italiano)

tua volontà. Che vivono e regnano
per sempre.

Amen.

La pace del Signore sia sempre con
te.

E con il tuo spirito.

Offriamo l'un l'altro il segno della
pace.

Agnello di Dio, togli i peccati del
mondo, Abbi pietà di noi. Agnello di
Dio, togli i peccati del mondo, Abbi
pietà di noi. Agnello di Dio, togli i
peccati del mondo, Concedci pace.

Ecco l'agnello di Dio, Ecco colui che
toglie i peccati del mondo. Beati
quelli chiamati alla cena
dell'agnello.

Signore, non sono degno che
dovresti entrare sotto il mio tetto,
Ma dire solo la parola e la mia
anima saranno guarite.

Il corpo (sangue) di Cristo.

Amen.

Preghiamo.

Amen.

Riti conclusivi

Benedizione

Il Signore sia con te.

E con il tuo spirito.

Tajik (тоҷикӣ)

Худованди бузург
нигахбонатон бошад, Падар,
Писар ва Рӯҳулқудс.

омин.

Аз кор озод кардан

Пеш равед, Масса ба охир
расид. Ё: Бирав ва Инчили
Худовандро эълон кун. Ё: Ба
саломатӣ бирав, Худовандро бо
чони худ ҳамду сано хон. Ё: Ба
саломат биравед.

Худоро шукр.

Italian (Italiano)

Possa Onnipotente Dio benedirti, il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Amen.

Licenziamento

Vai avanti, la massa è finita. O: vai
e annuncia il vangelo del Signore.
Oppure: vai in pace, glorificando il
Signore dalla tua vita. O: vai in
pace.

Grazie a Dio.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC